

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ҳамкории байналхалқи оид ба таҳкими таҳсилоти олий бо дар назардошти манфиатҳои соҳаҳои истеҳсол ва коркарди маҳсулоти хӯроқа дар Қирғизистон ва Тоҷикистон

Аз 16 то 17 май соли 2019 дар Меҳмонхонаи “JANNAT REGENCY” шаҳри Бишкек Ҷумҳурии Қирғизистон конфронс бахшида ба масъалаҳои таҳкими таҳсилоти олий дар Қирғизистон ва Тоҷикистон бо дарназардошти манфиатҳои соҳаҳои истеҳсол ва коркарди маҳсулоти хӯроқа баргузор мегардад.

Иштирокчиёни конфронс корҳои дар қорҷӯбаи лоиҳа ба анҷом расидаро чамбаст менамоянд, чорабиниҳои дахлдор ва шартхоро барои баланд бардоштани сифат ва мувофиқати таҳсилоти олий ба талаботи бозори меҳнат муайян менамоянд, монсаҳо ва заминаҳоро барои баланд бардоштани салоҳияти ҳайати омӯзгорон ва ҷалби мутахассисони ихтисоснок ба корҳои академӣ ва илмӣ дар мактабҳои олий муҳокима менамоянд. Ба баррасии имкониятҳо ва қадамҳои устувор барои ба роҳ мондани ҳамкории дарозмуддат ва босубот дар байни идораҳои дахлдори давлатӣ, мактабҳои олий ва сохтори хусусӣ (корхонаҳо) барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисосӣ ба талаботи соҳа дар Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷавобгӯӣ, диққати махсус дода мешавад.

Дар конфронс намоёндогони мақомоти дахлдори давлатӣ (мақомот оид ба стандаркунонӣ, вазорати маориф, иқтисод ва хоҷагии қишлоқи ҚТ ва ҚК) ассотсияҳои тичоратӣ ва намоёндогони сохтори хусусӣ – истеҳсолкунандагон, коркардкунандагон ва таҳвилдиҳандагони маҳсулоти хоҷагии қишлоқ иштирок мекунанд.

Конфронси мазкур аз ҷониби консорсиум таҳти сарвари Донишгоҳи хоҷагии қишлоқи Латвия дар қорҷӯбаи HECAFS «Таҳсилоти олий барои низом ва стандартҳои истеҳсоли маҳсулоти хӯроқа дар Тоҷикистон ва Қирғизистон», ки аз ҷониби барномаи иттиҳоди Аврупо «ERASMUS +» маблағгузори мегардад, ташкил карда шудааст.

Мақсади умумии лоиҳаи HECAFS ин дастгири намудани таҳкими таҳсилоти олий барои татбиқи система ва тандартҳои байналхалқии истеҳсол ва коркарди маҳсулоти хӯроқа дар Тоҷикистон ва Қирғизистон, бо ҳамин баландбардоштани қудрати содиротии корхонаҳои хурд ва миёна (КХМ) мебошад.

Барои маълумотҳои иловагӣ ва саволҳо оид ба ширкат намудан хоҳишмандем ба пӯштаи электронии зерин муроҷиат намоед: aslanov@hilfswerk.tj, fruit@elcat.kg



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Конфронс бо дастгирии молиявии барномаи иттиҳоди Аврупо ERASMUS+ ташкил карда шудааст.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлаки узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қафолати озодии шахсро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳои ва арзишҳои бо мамлаки ва қавмҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон ва Қирғизистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият мебарад.

Консорсиуми лоиҳа

